

Маълумотнома

дар бораи роҳбари илмии диссертант Салямова Дилафруз Нарзимуродовна дар мавзуи “Заминаҳои пайдошавии нуқсонҳои лакнатзабонӣ дар кӯдакон ва технологияи бартарарфсозии он” барои дарёфти дараҷаи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.03 - педагогикаи коррекционӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика, олигофренопедагогика ва логопедия)

1	Ному насаб	Рамазонова Раҷабгул Сулаймоновна
2	Дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ	Номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
3	Номи пурраи ташкилот мувофиқи Низомнома	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ Кафедраи педагогикаи махсус ва таҳсилоти фарогир
4	Индекс ва суроғи ташкилот	734003. Хиёбони Рудаки 121
	Телефони ташкилот	Тел: (+992) 224-13-83
	Суроғи почтаи электронӣ	r.ramazonova@lift.ru
	Суроғи сомонии расмӣ ташкилот	e-mail: info @ tgpu. tj.
5	Шӯба ва вазифаи ишғолкардашуда	Дотсенти кафедраи педагогикаи махсус ва таҳсилоти фарогир ДДОТ ба номи С.Айнӣ
		1. Роҳ ва воситаҳои корҳои ислоҳӣ дар бачаҳои лакнатзабон // ДДОТ. «Падида» - Душанбе. – 2019. - С.17-21. (дар ҳаммуаллифӣ)
		2. Хусусиятҳои асосии фаъолияти таълимӣ хонандагони лакнатзабони синни хурди мактабӣ// ДДОТ. «Падида» - Душанбе. – 2019. С.17-21. (дар ҳаммуаллифӣ)
		3.Усулҳои кор бо кӯдакони боздории рушди раванӣ. - ДДОТ Душанбе, Ирфон, 2020 - 129с. (дар ҳаммуаллифӣ)
		4. Инкишоф ва ташаккули нутқи кӯдакон дар машғулиятҳои логопедӣ // Материалы международной научно-практической конференции “русский язык в современных реалиях”. - Душанбе.-2020.- С.86-88.
		5. Тренажери логопедӣ “Делфа-142.1. Дастури таълимӣ. ДДОТ ба

		<p>номи С.Айнӣ. - Душанбе. Ирфон, 2021. - 152с.</p> <p>6.Истифодаи технологияи компютер дар муассисаҳои ёрирасон. Дастури таълимӣ. - Душанбе - 2022. - 63с. (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>7.Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ ва ташаккули қобилияти хонандагонии таҳсилоти ибтидоӣ. Дастури таълимӣ. - Душанбе -2022. - 158с (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>8.Ақидаи мутафаккирон оид ба пайдоиши лакнатзабонӣ ва ислоҳи он // Паёми Пажухишгоҳи рушди маориф. - Душанбе. - 2022 №1 (37) с.103-107. (дар ҳаммуаллифӣ)</p>
		<p>9.Ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқи хонандагонии лакнатзабон воситаи асосии машқҳои артикулятсионӣ// Маҷаллаи “Падида”. - Душанбе. - 2022 - С.79-82. (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>10.Мондани овоз ва ислоҳ намудани нуқсонҳои нутқ дар кӯдакони дорои лакнатзабонӣ таҳсилоти томактабӣ // Маҷаллаи “Падида” - Душанбе. - 2022. - С.88-91. (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>11.Нақши логопед дар омода намудани хонандагонии ақланақибмонда ба мактаб. - Дастури таълимӣ. - Душанбе. - 86с.</p> <p>12.Гузариши донишҷӯён ба донишҷӯӣ дар ҳиссиёти зебопарастии хонандагонии лакнатзабон// Маҷаллаи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Омода намудани кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. Душанбе - 2024 - С.108.-111. (дар ҳаммуаллифӣ)</p> <p>13.Методҳои таълимӣ муносибати кӯдакони лакнатзабон//Маҷаллаи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Омода</p>

	намудани кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. Душанбе - 2024 - С.111-115 (дар ҳаммуаллифӣ)
	14.Халалдоршавии овоз хангоми ринофония ва ислоҳи он// Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Омода намудани кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. Душанбе - 2024 с.115-119 (дар ҳаммуаллифӣ)
	15.Роҳ ва воситаҳои корҳои ислоҳӣ дар кӯдакони лакнатзабон// Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Омода намудани кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. - Душанбе - 2024 - С.119-122. (дар ҳаммуаллифӣ)
	16. Шаклҳои душворӣ дар раванди таълими хонандагони лакнатзабони синни хурди мактабӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Омода намудани кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд ба муассисаҳои таълимӣ”. Душанбе - 2024 - С.131-135 (дар ҳаммуаллифӣ)

Раиси Шурои диссертсионии
6D.KOA-030-и назди Пажуҳишгоҳи
рушди маориф ба номи Абдурахмони
Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
доктори илмҳои педагогӣ, дотсент

Иматзода Л.М.

Котиби илмии Шурои диссертсионӣ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Котибова Ш. П.

Имзои Иматзода Л.М. ва Котибова Ш.П.-ро тасдиқ менамоем.

Мудири шуъбаи кадрҳо ва коргузори
ПРМ ба номи А.Ҷомии АТТ.



Ҳакимова Х.С.